

171922 - Ҳукми қабули зиёфати касе, ки моли ҳалолаш бо моли ҳаром омехта шудааст

савол

Ман дўсте дорам, ки мусулмон шудааст, vale ҳанӯз ба ислом пойбанд нест. Савол чунин аст, ўгоҳо барои ман таоми дар хонаашон омодашударо пешкаш мекунад, ки он ҳалол аст. Аммо ман аз он таом худдорӣ мекунам, зоро медонам, ки он моле ки ҳарҷ мекунанд, моли ҳаром аст, чунки падари ўқиморбозӣ мекунад ва гӯшти хук мефурӯшад. Худи ўҳам ин ҳақиқатро медонад. Назари шумо чист? Оё аз он таоме, ки ўба ман пешкаш мекунад ва ё ягон чизеро, ки ўбароям меҳарад, мисли шакалод – барои мисол – бихӯрам? Ўвоқеан онро бо пуле меҳарад, ки падарашиба ўдодааст.

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Фақеҳон дар ҳукми муомила намудан бо касе, ки моли ҳалоли ўбо моли ҳаром омехта шудааст, дар харид, фурӯш, қабули тӯхфа, хӯрдани таом ва монанди он, ба якчанд дидгоҳ ихтилоф кардаанд, ки қавитарини он, ду дидгоҳ мебошад:

Дидгоҳи аввал: Қабул кардани тӯхфаи ў, муомила намудан бо ўҳаром намебошад, балки макруҳ аст. Ин дидгоҳи боэътимоди мазҳаби шофеиёну ҳанбалиён аст ва аз моликиён Ибни Қосим ин дидгоҳро ихтиёр кардааст.

Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ўбод) гуфтааст:

"Агар дар моли харидор ҳалолу ҳаром вучуд дошта бошад ва надонад, ки онро аз қадом пул адо менамояд, барои касе, ки чунин пул бар ўдода шудааст, ҳаром нест, vale тарқ кардани он нишонаи парҳезгорист. Парҳез намудан (аз чунин пул) вобаста ба зиёду кам будани пули ҳаром дар дасти харидор таъкиднок ва ё камтаъкид мешавад". Поёни сухан аз китоби "Ал-Маҷмуъ" (9/344).

Ибни Қудома (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

"Агар аз касе, ки дар молаш ҳалолу ҳаром вучуд дорад, ба монанди подшоҳи золим ва рибохӯр харид кунад, агар бидонад, ки он чизи фурӯхташуда аз моли ҳалоли ў аст, пас он ҳалол аст. Вале агар бидонад, ки он ҳаром аст, пас он ҳаром аст. Сухани харидор дар ҳукм бар ў қабул карда намешавад, зеро зоҳирان, он чизе, ки дар дасти инсон аст, моликияти ўст. Агар надонад, ки он мол аз қадоми он ду аст, ба хотири эҳтимоли вучуд доштани ҳаром дар он, мо онро макруҳ донистем, аммо ба хотири вучуд доштани ҳалол, ҳаром хоҳ зиёд бошад ва хоҳ кам, савдо ботил намешавад. Ин ҳуд шубҳа аст ва ба андозаи каму зиёд шудани ҳаром, шубҳа низ зиёду кам мешавад. Аҳмад гуфтааст: Ба ман писанд нест, ки аз ин гуна мол бихӯрад". Поёни сухан аз китоби "Ал-Муғнӣ" (4/201).

Ниг: "Ашшарҳу-л-кабир" (3/277).

Дидгоҳи дуввум: Назар ба қисми бештари мол мекунем. Агар қисми бештари мол ҳалол бошад, бо ў муомила кардан ҷоиз аст. Аммо агар қисми бештари мол ҳаром бошад, бо ў муомила кардан ҳалол нест. Ин мазҳаби ҳанафиён моликиён аст.

Ибни Нұчайм (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

"Агар қисми бештари моли тӯҳфа кардашуда ҳалол бошад, пас қабул кардани тӯҳфаи ў ва хӯрдани моли ў ҳеч боке надорад, модоме ки ҳаром будани он маълум набошад. Вале агар қисми бештари он ҳаром бошад, онро қабул намекунад ва аз он намехӯрад, ба ҷуз дар ҳолате, ки гӯяд: Ин ҳалол аст, онро мерос гирифтааст ва ё қарз гирифтааст". Поёни сухан аз китоби "Ал-Ашбоҳу ва-н-назоир" (саҳ/96).

Баъзе аз донишмандон бар ин назаранд, ки муомила бо шахсе ки молаш омехтаи ҳалолу ҳаром аст, ҳаром мебошад. Ин суханро аз моликиён Асбағ гуфтааст.

Вале Ибни Рушд гуфтааст: "Сухани Асбағ ташаддуд ва саҳтири ҳисобида мешавад". Поёни сухан аз китоби "Ал-Баёну ва-т-таҳсил" (18/194).

Дидгоҳи саҳеҳтарин ин аст, ки муомила намудан бо ў ва қабул кардани тӯҳфаи ў ҷоиз аст.

Ин дидгоҳ ҳамон дидгоҳест, ки аксари донишмандони мусосир онро саҳеҳтарин дидгоҳ донистаанд.

Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў) гуфтааст:

Аз расууллоро (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) собит шудааст, ки ў дар ҷанги Ҳайбар аз зани яхудӣ, ҳангоме ки гӯсфандеро тӯҳфа карда буд, қабул намуд. Ҳамчунин паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) даъвати яхудиеро, ки дар Мадина ўро ба ҳурдани нони ҷавин ва равғани бадбӯй даъват карда буд, қабул намуд. Ў бо яхудон дар хариду фурӯш муомила намуд, ҳатто ў (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ҳангоме ки вафот кард, зиреҳаш дар назди яхудие, ки аз ў барои хонаводааш ҷав харida буд, дар гарав буд. Ин далолатгари он аст, ки муомила намудан бо касе, ки молаш бо ҳалолу ҳаром омехта аст, ҷоиз аст, зоро Аллоҳ таъоло яхудонро чунин васф кардааст: **«Онон зиёд ба дурӯғ гӯш меандозанд ва бисёр моли ҳаром меҳӯранд»**. Поёни сухан аз "Фатово нурун Ҷала-д-дарб".

Ниг: Ҷавоби саволи рақами ([39661](#)).

Бинобар ин, ҳеч боке нест, ки тӯҳфаи дӯсти худро қабул намоед ва аз таоми ў бихӯред.

Магар дар ҳолате, ки худдорӣ намудани шумо аз он (яъне аз тӯҳфа ва таоми дусти худ) ба ў ва ба падараш таъсир расонад ва боиси тавбай онон гардад, пас дар ин ҳолат, ба шумо воҷиб аст, ки аз он худдорӣ намоед.

Аллоҳ донотар аст.